

Маҷмуи саволҳои пӯшида аз ТИФ

1. Ёрии фармасевтӣ муайян карда мешавад ҳамчун:
2. Дар самти гардиши мол, дорухона бисёртар чӣ нақшо мебозад:
3. Таҳти иҷозатномаи воридот ва содироти моли, фаъолияти фармасевтӣ фаҳмида мешавад:
4. Таҳти номенклатураи моли ташкилоти дорухона фаҳмида мешавад:
5. Навъи мол дар бозори фармасевтӣ муайян карда мешавад, ҳамчун:
6. Фармоиши талаботи дорухона оиди маводи дорувори дар асосӣ:
7. Дар «Китоби ҳисоботи воситаҳои дорувории наркотикӣ, спирти этил ва ғайра» баъди тафтиши моҳонаи боқимондаи китобҳо ва мавҷудияти воқеии МД ҳисоботи минбаъда аз оғози моҳи оянда пайдо мешавад:
8. Танҳо барои шаклҳои дорувории инъексионӣ ҳатман шуморида мешавад, намуди зерини назорати дорухонавӣ:
9. Дар самти гардиши мол, анбори дорухона нақши чиро мебозад:
10. Ташкилоти савдои яклухт, ки вазифаи асосиаш таъмини дорухона, МТП ва дигар муассисаҳои воситаҳои доруворӣ ва маҳсулоти тиббӣ истеҳсолкунанда аст, номида мешавад:
11. Формулаи баланси мол намуди зеринро дорад:
12. Дар активи баланс инъикос меёбад:
13. Дар пасиви баланс инъикос меёбад:
14. Воситаҳои асосӣ дар асъори активи баланс ба ҳисоб гирифта шудаанд:
15. Захираҳои моддӣ – истеҳсолӣ ба воситаҳои гардон нисбат доранд ва барои ҳамин нишон дода мешавад дар баланси:
16. Даромад ва баромадҳои амалиётҳои хазинавӣ инъикос менамояд, ҳаракати....
17. Аз ҳисоби даромад дар ташкилотҳои дорухона иҷро карда мешаванд:
18. Дар вақти гузаронидани тафтишоти аудиторӣ дар дорухона барқарор карда мешавад:
19. Қонуни пурсиш тасдиқ мекунад, ки...
20. Қонуни пешниҳод тасдиқ мекунад, ки...
21. Баробарии бозор, барқароркунии нархҳои баробар ва шумораи мол, он вақт рӯй медиҳад:
22. Агар давлат нархи максималиро баланд кунад, ки фурӯшанда мумкин ба пурсиш дарояд, пастар аз баробарӣ, он вақт камёбии мол пайдо мешавад, чунки...
23. Агар мақсади нархгузори дорухона дар васеъ намудани ҳаҷми фурӯш бошад, он вақт стратегияи нархгузорӣ асос меёбад ба...
24. Дар вақти ба расмият даровардани нархҳои гуногун ба воситаҳои дорувории тайёр дар дорухона истифода бурдан мумкин аст:
25. Нишондиҳандаи сифатии иқтисодӣ, ки муайянкунандаи баромад ба ҳар як рубли гардиши мол ва ифодакунанда дар % аст, номида

мешавад:

26. Фарқияти байни арзиши доруворӣ ва маҳсулоти тиббии фурухташуда, бо нархҳои яклухт ва чакана номида мешавад:
27. Таҳти мафҳуми даромади тозаи дорухона фаҳмида мешавад:
28. Ба зерсистемаҳои асосии системаи «Фармасия» дохил мешавад хама, ғайр аз:
29. Қонунҳои асосии ба низомдарории расонидани ёрии тиббӣ ва фармасевтӣ дар ҚТ, хамааш аст, ғайр аз:
30. Дар самти гардиши моли дорухона хама медарояд, ғайр аз:
31. Ташкилотҳои дорухона аз рӯи шакли моликият тасниф намешаванд:
32. Аз рӯи шакли ташкилоту ҳуқуқӣ ташкилотҳои дорухона наметавонанд бошанд:
33. Ҳаҷми кори дорухона муайян карда намешавад:
34. Ба самтҳои асосии сиёсати моли дорухона дохил намешавад:
35. Аз стадияи сикли ҳаётӣ, ки дар он воситаи доруворӣ аст, дар бозор вобастагӣ надорад:
36. Дар дорухонаҳое, ки лисензия барои гардиши маводҳои наркотикӣ доранд, дар ҳолати маълум кардани талаботи онҳо, омилҳои зеринро ба назар гирифтани лозим:
37. Барои маълум кардани талаботи спирти этил дар дорухона хамаи омилҳоро ба назар гирифтани лозим, ба ғайр аз:
38. Вазнҳои қутти ва тарзи ҷобачогузории онро бо маҳсулот вазн меноманд:
39. Ба нигоҳдории маводи фармасевтӣ омилҳои зерин таъсир мекунад, ба ғайр аз:
40. Маводҳои доруворӣ дар дараҷаи хонагӣ, ки нигоҳ дошта мешавад, нишон диҳед:
41. Дараҷаи салқине, ки маводҳои доруворӣ нигоҳ дошта мешавад, нишон диҳед:
42. Нигоҳдории маводҳои тарканда ва оташангез дар як ҳучра бо ишқорҳо ва туршобаҳо:
43. Намуди маҳсули қоғазӣ дорухатии доруҳои нашъадор барои навиштани маводи:
44. Барои бемории амбулаторӣ маводҳои доруғии зерин рухсат дода намешаванд, ба ғайр аз:
45. Мӯҳлати эҳтибори дорухат вобастагӣ надорад:
46. Мӯҳлати нигоҳдории дорухат дар дорухона вобастагӣ надорад:
47. Гурӯҳҳои зерини аҳоли ҳуқуқ доранд аз дорухона ҳамон доруҳоро гиранд, ба ғайр аз:
48. Сарфашавии тиббии доруҳо ҳисоб карда мешавад:
49. Дар ҳолати гузаронидани таҳлили кимиёвӣ, кадоме аз ин маводҳо фақат ба таҳлили миқдорӣ дучор мешавад:
50. Дар ҳолати гузаронидани таҳлили кимиёвӣ, таҳлили пурраи кимиёвӣ (миқдорию сифатӣ) барои хама маводҳо гузаронида мешавад, ба ғайр аз:

51. Дар соҳаи ҳисобот, ченаки ҳаматарафа ҳисобида мешавад:
52. Ба истифодабарандаи дохилии ахборот тааллуқ дорад:
53. Шартҳои баҳисобгирии активҳо ба сифати воситаҳои асосӣ ҳама чиз ҳисоб мешавад ба ғайр аз:
54. Ҳисоби ғаврии воситаҳои асосӣ дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои чунин гузаронида мешавад, ба ғайр аз:
55. Баҳисобгирии бухгалтерии воситаҳои асосӣ ҳамаи зикргардидаҳо дар бар мегирад, ба ғайр аз:
56. Ба ҳайати захираҳои моддӣ – истеҳсоли дохил намешаванд:
57. Ба амалиётҳои даромади молӣ ҳама дохил мешаванд, ба ғайр аз:
58. Ба амалиётҳои хароҷоти молӣ ҳама дохил мешавад, ба ғайр аз:
59. Ба хароҷоти дигари ҳуҷҷатии молҳо дохил мешавад, ба ғайр аз:
60. Барои ҳисоби синтетикии «Фурӯш» хусусиятҳои зеринхарактернок аст, ба ғайр аз:
61. Ба амалиётҳои даромади ҳазинавӣ ҳама дохил мешавад, ба ғайр аз:
62. Ба амалиётҳои хароҷотҳои касавӣ ҳама дохил мешавад, ба ғайр аз:
63. Ҳисоботҳои ғайринақдӣ барои хароҷотҳо дар ҳама ҳолатҳо истифода мешаванд, ба ғайр аз:
64. Амалиётҳои кассавӣ дар ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба қайд гирифта мешаванд, ба ғайр аз:
65. Шаклҳои асосии боздошти музди меҳнати кормандон ҳисоб мешаванд:
66. Ба бақияи муомилот ҳамаи намудҳои хароҷотӣ дохил мешаванд, ба ғайр аз:
67. Аз ҳаҷми фурӯш (бузургии гардиши мол) нишондиҳандаҳои зерин вобастаанд, ба ғайр аз:
68. Дар таҳлили микроиқтисодӣ барои банақшагирии зерин нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ ҳамаи усулҳо истифода мешаванд, ба ғайр аз:
69. Ба нишондиҳандаҳои асосии иқтисодии доруҳона ҳама дохил мешаванд, ба ғайр аз:
70. Яке аз асбобҳои асосии бозори фармасевтӣ ба ҳисоб меравад:
71. Омилҳои нисбатан муҳиме, ки ба табиати сохти доруҳои табобатӣ таъсир мерасонанд, ҳама ба ҳисоб мераванд, ба ғайр аз:
72. Зарурати рафтори матлуботчиёнро дар бозори фармасевтӣ муайян мегардонанд:
73. Мақсади нархгузорию муассисаи доруҳонагӣ ҳама шуда метавонанд, ба ғайр аз:
74. Нархи ретсептураи экстенпаралӣ ва маҳсулоттайёркунии дохилидоруҳонавӣ дар унсури ишорашуда ҷойгиранд, ба ғайр аз:
75. Қисмҳои асосии гардиши мол ҳисоб мешаванд:
76. Захираҳои доруҳои табобатӣ дар доруҳона аз нишондиҳандаҳои зерин чен карда мешаванд, ба ғайр аз:
77. Барои банақшагирии боқимондаи доруҳона аз рӯй моддаҳои усулҳои зерин истифода мешаванд, ба ғайр аз:
78. Барои тартиб додани пешгуи даромади тозаи доруҳона бо самти

- маблағ зарур аст, ки инро донист!
- 79.Ба муносибатҳои асосии зиёдкунии даромадҳо ҳама дохил мешаванд, ба ғайр аз:
 - 80.Ба воситаҳои асосии доруҳона дохил мешаванд:
 - 81.Ба воситаи муомилоти доруҳонаҳо дохил мешаванд:
 - 82.Фурӯши чаканаи доруҳонаҳо дар ҳуччатҳо ба назар гирифта мешавад, ба ғайр аз:
 - 83.Аз доруҳона баровардани доруҳои табобатӣ дар ҳуччатҳо ба эътибор гирифта мешавад ба ғайр аз:
 - 84.Ҳаракати воситаҳои нақдии пулии доруҳонаҳо инъикос менамоянд:
 - 85.Ҳаракати воситаҳои ғайринақдии пули доруҳонаҳо инъикос менамоянд:
 - 86.Доруҳонаи муассисаи табобатӣ – профилактикӣ статуси зерин дорад:
 - 87.Литсензияи ташкилоти доруҳонавӣ мумкин аст, ки ба таври максималӣ дода шавад бо мӯҳлати:
 - 88.Литсензиякунонии ташкилоти доруҳонавӣ тасдиқ карда мешавад:
 - 89.Комиссияи литсензиякунӣ фаъолияти фармасевтӣ дар дараҷаи зерин таъсис дода мешаванд:
 - 90.Литсензияи ташкилоти доруҳонавӣ, ки онро комиссияи литсензиякунонии фаъолияти фармасевтӣ додаст дар ҳудуди зерин эътибор дорад:
 - 91.Намудҳои фаъолияти, ки ташкилоти доруҳонавӣ иҷозат додааст дар ҳуччатҳои зерин нишон дода шудааст:
 - 92.Доруҳона фақат ба беморони бистарӣ хизмат мерасонад:
 - 93.Фақат ба беморони бистарӣ, мактабҳо, боғчаҳои бачагона, ясли ва муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ, ки шабакаҳои хобондани беморонро надоранд, доруҳона хизмат мерасонад:
 - 94.Захираи воситаҳои доругии наркотикӣ дар шӯъбаҳои муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ набояд аз мӯҳлатҳои зерин зиёд нигоҳ дошта шаванд:
 - 95.Захираи воситаҳои доругии захрнок дар шӯъбаҳои муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ набояд аз мӯҳлатҳои зерин зиёд нигоҳ дошта шаванд:
 - 96.Захираҳои спирти этил дар шӯъбаҳои муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ набояд аз мӯҳлатҳои зерин зиёд нигоҳ дошта шаванд:
 - 97.Захираи воситаҳои доругии номгӯи умумӣ дар шӯъбаҳои муассисаҳои табобатӣ – профилактикӣ набояд аз мӯҳлатҳои зерин зиёд нигоҳ дошта шаванд:
 - 98.Аз доруҳона баровардани влситаҳои доругӣ ва маҳсулотҳои аҳамияти тибби дошта дар муассисаҳои табобатӣ профилактикӣ ба тарзи гардиши зерини мол дохил мешаванд:
 - 99.Тайёр намудани маҳлулҳои омехта ва полуфабрикатҳо дар муассисаҳои доруҳонавӣ дохил мешавад:
 100. Ба тайёр кардани маҳлулҳои омехта ва полуфабрикатҳо дар доруҳона машғул мешавад:

101. Аз рӯи корҳои лабораторӣ – куттикунонӣ аз ҳисоби яклухтсозии нархҳои маҳсулоти тайёр ба самти зиёдкунии арзиш рух медиҳад:
102. Тайёр кардани маҳлулҳои омехта дар дорухона инъикос мешавад:
103. Тайёр кардани маҳсулотҳои дохилидорухонавӣ дар дорухона инъикос мешавад:
104. дар таркиби блоки асептики дорухона дохил намешавад:
105. Тасдиқи ҳуҷҷати ҷавобгӯии таҷҳизот, шароити истехсолот, раванди технологӣ, сифати маҳсулотинимтайёр ва маҳсулоти тайёр аз рӯи талаботи ҳуҷҷатгузории нормативӣ амалкунанда номида мешавад:
106. Барои воситаҳои доругӣ, ки ба бақайдгирии ашёӣ – миқдорӣ таалуқ доранд, меъёри баромади табиӣ дар % аз бузургӣ муқарар карда мешавад:
107. Оби тоза, вале зуд вайроншаванда ва доруҳои табобатии ноустувор барои санҷиши сифат аз дорухона барои ташҳис ба лаборатория санҷишӣ – таҳлилӣ (марказ) фиристода мешавад:
108. Иҷозат барои фаъолияти фармасевтӣ лабораторияи санҷишӣ – таҳлилӣ дар ҳуҷҷати зерин инъикос мегардад:
109. Назорати дохили дорухонавии сифати доруҳо ҳама ҳуқуқи амалӣ қардан доранд, ба ғайр аз:
110. Дар «китоби бақайдгирии воситаҳои доругии наркотикӣ ва ғайраҳо, ки ба ҳисобгирии ашёӣ – миқдорӣ мансуб мебошанд» доруҳои табобатии зерин инъикос меёбанд:
111. Барои дорухонаи шахрӣ меъёри зерини захираи воситаҳои доругии наркотикӣ ҷорист:
112. Барои дорухонаҳои деҳот меъёри зерини захираи воситаҳои доругии наркотикӣ ҷорист:
113. Духтур ӯҳдадор аст, ки дар ретсепт ҳадди (дозаи) моддаи доругиро бо ҳарф нависа два аломати хитоб гузорад, агар ҳадди зерин зиёд шавад:
114. Духтур ӯҳдадор аст, ки дар доруҳат нависад: «Мувофиқи таъиноти маҳсус» ва имзою мӯҳри худро гузорад, агар андозаи зерин зиёд шавад:
115. Аз рӯи доруҳати бемори амбулаторӣ додани ҳама доруҳои табобати мпнъ аст, ба ғайр аз:
116. Ташҳиси фармасевтии доруҳатро мегузаронад:
117. Реквизитҳои иловагӣ барои варақаҳои доруҳатии формаи 107 – у вобаста ба таркиби доруҳои тавсияшаванда инҳо шуда метавонанд:
118. Реквизитҳои иловагӣ барои варақаи маҳсули доруҳатии воситаҳои доругии наркотикӣ инҳо ҳисоб намешаванд:
119. Реквизити иловагӣ барои варақаи доруҳати формаи 148 – 1/ у – 88 шуда наметавонанд:
120. Дар сурати аз тарафи духтур тавсия додани воситаҳои доругии андозаи баландтарини якҷақта ба қайди зарурии доруҳат

зиёд карда мешавад, провизор бояд онро ба миқдори зерин иҷозати баровардан диҳад:

121. Доруҳои табобатии зерин дар варақаи доруҳатии формаи 107/у бо иловаи ҳатмии мӯҳри «барои доруҳат» тавсия дода мешаванд:
122. Варақаҳои махсуси доруҳат барои доруҳои табобатии наркотикӣ, ки аз рӯи онҳо доруҳо бароварда мешаванд, дар доруҳона ба мӯҳлати зерин маҳфуз дошта мешаванд:
123. Доруҳатҳо барои доруҳои табобатие, ки ибтидо ретсептҳои имтиёзнок ё бепул бароварда шудаанд, дар доруҳона ба мӯҳлати зерин нигоҳ дошта мешаванд:
124. Ба воситаҳои асосии доруҳона ҳама чиз дахл дорад, ба ғайр аз:
125. Маҷмӯи интиҳобшудаи усулҳои бурдани ҳисоби бухгалтерӣ – мушоҳидаи аввалин, ченкунии арзиш, гуруҳҳои ҷорӣ ва яклухтсозии ҷамъбастиҳои фактҳои фаъолият номида мешавад:
126. Ба воситаҳои гардиши доруҳона таалуқ доранд, ҳама чиз ба ғайр аз:
127. Дар ҳисоби бухгалтерӣ барои баҳодихии воситаҳои асосӣ намудҳои зерини арзиш истифода мешаванд, ба ғайр аз:
128. Аз рӯи арзиши аввалаашон воситаҳои асосии доруҳона дар ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба эътибор гирифта мешаванд, ба ғайр аз:
129. Аз рӯи арзиши боқимондашон воситаҳои асосии муассисаҳои доруҳонавӣ дар ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба эътибор гирифта мешаванд, ба ғайр аз:
130. Нишондиҳандаи арзиши вайроншавии объектҳои воситаҳои асосӣ ё вайроншавии хосиятҳои техникӣ – иқтисодии онҳо муайян карда мешавад, ҳамчун:
131. Ҷамъшавии воситаҳои, ки барои барқарорсозӣ ва дастрас кардани воситаҳои нави асосӣ лозиманд, ва бо роҳи дохил кардан ба боқимондаҳои муомилоти маблағҳои хориҷшуда аз рӯи бузургии хурдашавии воситаҳои асосӣ қайд карда мешаванд, чунин ном доранд:
132. Объектҳои, ки шакли модди надоранд, хосиятҳои физикиро доро нестанд, вале ба корхона имконияти пайдо кардани дарозмӯҳлат медиҳанд, дар ҳисоби бухгалтерӣ таалуқ доранд:
133. Ашёҳои ёридиҳанда (этикеткаҳо, тамғаҳо, сигнатурҳо, ресмон, сурғуч ва ғ.) дар муассисаҳои аптекаӣ таалуқ доранд:
134. Барои бақайдгирии воситаҳои ёридиҳанда истифода бурда намешаванд:
135. Ба функцияҳои асосии идоракунии ҳама дохил мешаванд, ба ғайр аз:
136. Борҷо, ки барои ҳаҷми зиёди молҳоро нигоҳ доштан хизмат мекунад, номида мешавад:
137. Борҷои бисёрмуомилотӣ хизмат мерасонад:
138. Фурӯши борҷоро ташкилотҳои борҷо ҷамъкунанда ба қайд мегиранд:

139. Борҷои бисёрмуомилотӣ дар муассисаи аптека таалук дорад:
140. Зери мафҳуми маҳсулоти тайёри корхонаҳои дигар, ки корхонаи алоҳида барои савдои яклухт ё чакана харид кардааст, дар ҳисоби бухгалтерӣ фаҳмида мешавад:
141. Ҳангоми ба дорухона ворид шудани мол агар ҳуҷҷатҳои бордиҳанда мавҷуд набоянд, комиссияи таъсисдодашуда тартиб медиҳад:
142. Рад намудани сифат ва миқдори мол ҳангоми қабул дар дорухона дар ҳуҷҷатҳои зерин инъикос карда мешавад:
143. Арзиши молҳо дар ҳисобҳои ҳисоботи бухгалтерӣ аз рӯи нархҳои зерин инъикос мегарданд:
144. Дар валюти (асъори) баланс молҳо бо нархҳои зерин дохил мешаванд:
145. Муомилот аз рӯи ретсептураи амбулаторӣ, муомилот аз рӯи фурӯши бе ретсепт, муомилот аз рӯи шабакаҳои майдасавдой ба сохтори зерин дохил мешаванд:
146. Дар таркиби муомилот аз рӯи ретсептураи амбулаторӣ дохил мешаванд, муомилотҳои оиди баровардани (фурӯши):
147. Маблағи муомилот аз рӯи фурӯши беретсепт мувофиқи далелҳои лентай назоратӣ – кассавӣ ҳамчун даромади шуъбаи фурӯши доруҳои беретсепт муайян карда ҳар рӯз сабт карда мешавад:
148. Маблағи савдои шабакаи майдасавдой ҳар рӯз ба кассаи дорухонасупорида мешавад, ки ин дар ҳуҷҷатҳои зерин инъикос мегардад:
149. Шахси масъули материалии дуқони дорухонавӣ «ҳисоби молӣ» - ро на камтар аз 1 бор тартиб медиҳад:
150. Шахси материалии пункти дорухонавӣ «ҳисоби молӣ» на аз 1 маротиба кам тартиб медиҳад:
151. Дар ташкилоти дорухонавӣ ҳисоботи ғаврии хароҷоти молҳои ҳаётан зарур дар давоми моҳ гузаронида мешавад:
152. Ҳар моҳ молу ашёҳои сарфшудаи ҳаётан зарур дар дорухона аз эътибор соқит гардонда мешаванд:
153. Арзиши молҳои, ки барои заруроти ҳаётии дорухона истифода шудаанд, дар охири моҳ ба қайд гирифта мешаванд:
154. Маблағе, ки дар дорухона ба эҳтиёҷоти ҳаётии сарф шудааст, таалук дорад:
155. Дар муассисаи дорухонавӣ ҳисоби ғаврии бақайдгирии хароҷоти молҳо барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ дар давоми моҳ бурда мешавад:
156. Ҳар моҳ молҳои, ки барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ сарф шудаанд, дар дорухона аз эътибор соқит карда мешаванд:
157. Арзиши молҳои, ки барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ сарф шудаанд, дар дорухона охири моҳ қайд карда мешаванд:
158. Маблағҳои, ки барои расонидани ёрии аввалини тиббӣ сарф шудаанд, дар дорухона таалук доранд:

159. Дар дорухона зиёни молӣ таалук дорад:
160. Дар муассисаи дорухонавӣ бақайдгирии дорухонавии арзонкунӣ аз рӯи корҳои лабораторӣ – куттикунонӣ дар давоми як моҳ бурда мешавад:
161. Безътибор гардонидани зиёни молӣ дар дорухона асоси зерин гузаронда мешавад:
162. Арзиши зиёни моли дорухона охири моҳ инъикос мегардад:
163. Санадкунонии зиёни молӣ, ки дар натиҷаи вайроншавӣ ба амал омадааст, дар мӯҳлатҳои зерин гузаронида мешавад:
164. Аз эътибор соқит кардани молҳо бо сабаби вайроншавӣ гузаронида мешавад:
165. Дар дорухона барои таҳлил ба лабораторияи назоратӣ – таҳлилӣ гирифтани доруҳо истифода мешавад:
166. Аз эътибор соқит кардан, барои таҳлилу ташхис ба лаборатория бурдани доруҳо дар дорухона гузаронида мешавад:
167. Арзиши доруҳо, ки барои таҳлил ба лабораторияи санчишӣ – таҳлилӣ бурда шудаанд, охири моҳ ба қайд гирифта мешавад:
168. Арзиши доруҳое, ки барои таҳлил ба лабораторияи санчишӣ – таҳлилӣ бурда мешаванд, дохил мегарданд:
169. Санад дар бораи руëndани доруҳо барои таҳлил дар лабораторияи санчишӣ – таҳлилӣ тартиб дода мешавад:
170. Ҳар моҳ қиматкунӣ ва арзонкунӣ аз рӯи корҳои лабораторӣ – куттикунонӣ охири моҳ инъикос меёбад:
171. Арзиши қиматкунӣ аз рӯи корҳои лабораторӣ – куттикунонӣ охири моҳ инъикос меёбад:
172. Арзиши арзонкунӣ аз рӯи корҳои лабораторӣ – куттикунонӣ охири моҳ инъикос меёбад:
173. Арзонкунӣ аз рӯи корҳои лабораторӣ – куттикунонӣ дар дорухона талук дорад:
174. Маблағи аз фурӯши молҳо ба аҳоли ба дастмади ба амалиётҳои даромади кассавӣ таалук дошта, дар ҳуччати зерин қайд карда мешавад:
175. Боз гардондани маблағҳои истифоданамуда аз шарафи шахсони масъул ба амалиётҳои даромади кассавӣ таалук дошта дар ҳуччати зерин қайд карда мешавад:
176. Дохилшавии маблағ барои иҷораи ашёҳои аҳамияти тиббӣ дошта ба амалиётҳои даромади кассавӣ таалук дошта, дар ҳуччати зерин қайд карда мешавад:
177. Баргардондани борҳо аз шарафи коргар ба амалиётҳои даромади кассавӣ таалук дошта дар ҳуччати зерин инъикос карда мешавад:
178. Аз банк пул гирифтани дорухона ба амалиётҳои даромади кассавӣ таалук дошта, дар ҳуччати зерин сабт мегардад:
179. Амалиётҳои даромади кассавӣ дар ҳисоби зерин ишора мегарданд:
180. Амалиётҳои хароҷоти кассавӣ дар ҳисоби зерин ишора

- мегарданд:
181. Ба банк супоридани маблағи фурӯш ба воситаи инкассатор ба амалиёти харочотии кассавӣ таалуқ дошта, асосӣ ҳуқуқиаш шуда метавонад:
 182. Додани музди меҳнат ба амалиётҳои харочоти кассавӣ таалуқ дошта, асосии ҳуқуқи он шуда метавонад:
 183. Додани маблағ барои супоридани растаниҳои доругӣ ба амалиётҳои харочотии кассавӣ таалуқ дошта, асоси ҳуқуқи он шуда метавонад:
 184. Додани пул таҳти ҷавобгарии коркунонии доруҳона ба амалиётҳои харочоти кассавӣ таалуқ дошта, асоси ҳуқуқи он шуда метавонад:
 185. Барои миқдори маблағ дар касса масъулияти молиявӣ дорад:
 186. Музди меҳнати додашуда ба касса баргардонида мешавад баъди:
 187. Музди меҳнати коркунонии доруҳона таалуқ дорад ба:
 188. Инвентаризатсияи молҳо дар доруҳона бояд гузаронида шавад:
 189. Инвентаризатсияи воситаҳои доругӣ, ки дар қайд ашёӣ – миқдорӣ мебошанд, гузаронида мешавад:
 190. Ҷамъбасти инвентаризатсия дар ҳучҷати зерин сабт мегардад:
 191. Ҳангоми инвентаризатсия ошкор шудани фарқияти мавҷудияти аслии ашёҳо ва нишондодҳои бухгалтериро сабт месозанд:
 192. Андозаи минималии андоз барои даромад аз шахсони физикӣ аз рӯи музди меҳнатӣ ҳисоб шуда муайян карда мешавад:
 193. Раванди роҳбарии сохтан ва дастгирии мувофиқати байни мақсадҳои корхона ва имкониятҳои потенциалии он номида мешавад:
 194. Даромади софи муассисаҳои доруҳонавӣ аз ҷиҳати иқтисоди зарур аст, ки:
 195. Фоидаи софи муассисаҳои доруҳонавӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ зарур аст, ки:
 196. Бақияи муомилоти муассисаҳои доруҳонавӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ зарур аст, ки:
 197. Даромади тозаи муассисаи доруҳонагиро иқтисодан фоидабахш аст
 198. Гардиш додани мол дар ташкилоти доруҳона аз ҷиҳати иқтисодӣ фоиданок аст:
 199. Даромади умумии доруҳона дар нарх ба нақша гирифта мешавад:
 200. Захираҳои мол ҷамъ дар ташкилотҳои доруҳона бо кадом нарх ба нақша гирифта мешавад: